

Ба Шўрои диссертационии 6D.KOA-003-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак,
шахраи донишҷӯён, бинои таълими 7)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ - Исматов Ҳушрӯз Ҳасанович дотсенти кафедраи молия,
бонк ва фаъолияти гумруки Филиали МД «Донишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» дар вилояти Суғд (ш. Ҳучанд), ба
диссертатсияи Файзуллоҳода Бахтовар Сайфулло дар мавзуи “Танзими
давлатии рушди низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна”, барои
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси
08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самтҳои илм

Диссертатсия ба талаботи бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои КОА-
и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 –
Молия, гардиши пул ва қарз мувофиқат меқунанд: 2.4. Пешгӯй ва
банақшагирии буҷетио андозӣ дар иқтисоди бозорӣ; 2.5. Танзими
андозии бахшҳои иқтисодиёт. 2.6. Назарияи бунёди системаи буҷетио
андозӣ. 2.9. Асосҳои назарияйӣ, афзалиятҳои сиёсати андозӣ ва самтҳои
асосии ислоҳоти низоми андозӣ. 2.16. Сиёсати буҷетио андозии давлат
дар иқтисоди бозорӣ. 2.20. Шаклдигаркуни низоми буҷетио андозӣ дар
марҳилаҳои гуногуни рушди иқтисодиёт: фишангҳо ва амсилаҳои
мутобиқсозӣ. 2.22. Назорати давлатии ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ. 2.27.
Иқтидори андозии минтақа ва субъектҳои алоҳида. 3.14. Назария,
методология ва методҳои заминавии андозбандии субъектҳои хочагидор.
3.15. Муносибгардонии портфели андозии субъектҳои хочагидор. 3.16.
Мониторинги саҳми андозии субъектҳои хочагидор. 3.17. Таҳқиқоти
вобастагии байни нарҳ ва андозбандӣ.

Мубрамияти мавзуи диссертатсия. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ
ва рушди иқтисодиёти миллӣ низоми андоз яке аз воситаҳои муҳимтарини
татбиқи сиёсати давлатии иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Алҳол рушди
муносибатҳои иқтисодӣ равишҳои навро тақозо менамояд ва танзими давлатии
рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ки самти муҳими он танзими андозӣ маҳсуб
меёбад, тақозо менамояд, ки андозҳо ба рушди иқтисоди миллӣ, молияи давлатӣ
ва вусъатёбии иқтидори андоз нигаронида шаванд. Айни замон ҳолати ҳозираи
иқтисодиёти миллии Тоҷикистон дар раванди трансформатсияи бозорӣ ба
муносибатҳои бозорӣ тавассути низоми андозбандӣ таъсири самарабахш
расонида наметавонад. Гайр аз ин, ташаккул наёфтани муносибати маҷмӯй ба

интихоб, коркард ва татбиқи сиёсати фискалӣ, вақте ки монеаҳои иҷтимоию иқтисодии садди рушди иқтисодишаванда ва дар соҳаҳои мухталифи хочагии ҳалқи минтақа ва умуман мамлакат ба тақвияти вазъиятҳои бӯхронӣ мусоидаткунанд ба назар гирифта намешуданд, ба мушоҳида мерасад.

Дар назари аввал чунин менамояд, ки дар амалияи иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти фискалии андозҳо бештар аст, вале низоми андоз дар бистсолаҳои охир дар раванди татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат фаъолона истифода мегардад, ки бештар хислати ҳавасмандкунӣ дорад ва бояд ба рушди босуботи иқтисоди миллӣ мусоидат намояд. Дар чунин шароит такмили танзими андозии фаъолияти соҳибкории хурду миёна низ муҳим мегардад.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуқтаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқот дар асосноккунии коркардҳои илмӣ-методии танзими давлатии рушди низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна ва муайян кардани самтҳои такмили меҳанзми танзими давлатии субъектҳои мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода меёбад.

Натиҷаҳои муҳимтарини тадқиқот, ки унсурҳои навовариҳои илмиро инъикос мекунанд, инҳоянд:

- дар асоси назария ва методологияи танзими давлатии низоми андоз, зимни истифодабарӣ аз дастовардҳои илмии олимони хориҷио ватаний маълум карда шуд, ки дар ҳолати ташаккулёбии нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, дар самти танзими давлатии рушди низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна дураномо ва ҷораҳои пешгирии зуҳуроти бӯхронӣ муҳим ба шумор меравад. Зимнан таҳияи муаллифии низоми андоз пешниҳод карда шудааст, ки дар ин асос, ҷалби сиёсати монетарӣ ва риояи қоидаҳои андозбандӣ хеле муҳим баромад карда, ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ маҷмӯи шароит ва омилҳо таъсир мерасонанд. Бинобар ин, дар ин раванд ба эътибор гирифтани имкониятҳои беҳгардонии вазъи институтионалий ва муғофардонии ҳароҷотҳои маъмурикционии андоз ба амал меояд;

- дар заминаи татбиқи ҷорабиниҳои муҳими ҳукumatӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон маълум шудааст, ки татбиқи онҳо ба ҳавасмандгардонии раванди соҳибкории хурду миёна ва таъмини устувории буҷет мусоидат менамояд. Бо ин роҳ, сиёсати ҷории макроиқтисодӣ ва ислоҳоти сохторӣ ва институтионалий имкоњиятҳоеро фароҳам меоранд, ки ниҳодҳои молиявӣ барои сафарбар намудани

захираҳо дар самти коркарди ашёи хоми ватанӣ ва усувор гардонидани вазъи молиявии субъектҳои хочагидор ҳаматарафа ҳавасманд гардонида шаванд. Собит намудем, ки бо бартараф намудани камомади касри буча ва васеъ намудани сармояи умумӣ субъектҳои хочагидор заминаи андозбандиро устувор гардонида, барои танзим ва беҳтар кардани вазъи молиявии субъектҳои соҳибкорӣ таъсири мусбат мерасонанд;

- механизми институционалии танзими низоми андоз дар шароити бозор коркард ва пешниҳод карда шуд. Зоро дар ин замана фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ метавонанд имконияти рушд пайдо намоянд. Баланд бардоштани дараҷаи муфидгардонии меъёрҳо ва таъмини идоракуни давлатӣ имконияти ҳалли масъалаҳои баландбардории сатҳи даромадҳо ва некуаҳволии мардум ба амал меорад. Зимнан тавассути таҷдиди инфрасохторҳо ва тақвияти хизматрасониҳои иҷтимоии баландсифат дар маҳалҳо имкониятҳои рушд таъмин мегарданд. Аниқ карда шудааст, ки ташаккули фишангҳои ҳамгирои фискалии баҳшҳои воқеӣ зарурати таҳияи методикаҳои муайян намудани меъёрҳои андозиро дар бар мегиранд. Дар ин замана муфидгардонии гаронии андози субъектҳои иқтисодӣ ва такмили механизмҳои андоз оид ба ҳавасмандгардонии соҳибкории хурду миёна муайянкунанда баромад мекунанд;

- ба назар гирифтани татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии кишвар вобаста ба арзёбӣ намудани ҷаравӣ тақмили ояндавии танзими давлатии андози субъектҳои хочагидорӣ омили муайянкунанда мебошад. Аз ин лиҳоз, механизми тақмили ояндавии танзими давлатии андоз барои таъмини рушди соҳибкории хурду миёна дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард ва пешниҳод гардид. Дар робита ба рушди фаъолияти соҳибкории хурду миёна мавқеъгирӣ дар самти таъсири гаронии андоз ба фаъолияти субъектҳо аз тариқи истифодаи усулҳои эконометрикӣ имкониятҳои зиёд дорад. Бинобар ин, механизми танзими давлатии андози фаъолияти соҳибкории хурду миёна таҳия ва пешниҳод гардонида шуд. Маълум карда шуд, ки гаронии андоз ба тариқи тафриқавӣ сатҳи идоракуни иқтисодиётро дар бар гирифта, нишондиҳандай мазкур барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, бояд ҳангоми муайян намудан манфиати тарафҳо дар сатҳи макро, мезо, микро ва наноиқтисодӣ ба эътибор гирифта шавад;

- таъмини тақмили механизми танзими давлатии андоз ва вусъат баҳшидани дастгирии минбаъдаи соҳибкории хурду миёна зарур арзёбӣ мегардад. Танзими давлатии андози фаъолияти субъектҳои хурду миёна, дар робита бо дастгирии давлатӣ барои тақвият додани баҳшҳои воқеии

иқтисодӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ, тибқи ба роҳ мондани кластери агарию саноатӣ асоснок гардидаст. Муайян карда шудааст, ки такмили механизми иқтисодии устуворгардонии манбаи андоз дар раванди соҳибкорӣ аз иқтидори иқтисодӣ, шаклҳои навоварӣ, соҳторӣ, сармоягузорӣ ва молиявӣ вобаста буда, бевосита татбиқи усулҳои эконометрикиро тақозо менамояд. Бо ин роҳ мутобиқгардонии соҳибкории хурду миёна ба тағйироти муҳити рушди устувори молиявии онҳо самаранок ба роҳ монда мешавад. Дар ин самт идоракунии равандҳои инноватсионӣ бо дарназардошти муқаррар намудани омилҳои таъсирбахш дар таъмини устувории молиявӣ ва васеъ кардани манбаи андоз таъмин мегардад;

- ташкили низоми муфидгардонии ҳаҷми бақияи қарзи андозҳо, пардохтҳо ва мунтазам амалӣ намудани истифодаи усулҳои эконометрикӣ дар ин раванд. Аниқ гардонида шуд, ки мукаммалгардонидани механизми иқтисодии устуворгардонии манбаи андози субъектҳои соҳибкории хурду миёна дар оянда ба амал меояд. Ҳамзамон, заминаи моддии афзоиши даромад аз ҳисоби диверсификатсияи истеҳсоли молу хизматрасониҳо ба амал омада, устувории иқтисодию молиявӣ ва васеъгардонии манбаи андозбандӣ дар самти танзими муносабатҳои андозбандӣ таъмин мегардад.

Тавсифи умумии кори диссертатсионӣ

Соҳтори кори диссертатсионӣ, гузориши мақсаду вазифа, натиҷагириӣ ва алоқамандии мантиқии онҳоро, тасдиқ намуда аз он шаҳодат медиҳад, ки муаллиф масъалаҳои гузошташударо амиқ дарк намуда, ҷанбаҳои таҳлили васеи муаммоҳои рушд ва такомули низоми назорати дохилӣ дар корхонаҳои кишварзӣ, аз нуқтаи назари асосҳои назаривиу методологӣ дар ин самт дида баромадааст.

Диссертатсия аз муқаддима, се боб, баррасии натиҷаҳо, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии кор 202 саҳифаи матни компьютериро ташкил дода, ки он аз расмҳо, ҷадвалҳо, рӯйхати адабиёт, ки дар ҳаҷми аз 167 номгӯй иборат аст.

Дар боби якуми диссертатсия – “Асосҳои назариявии танзими давлатии низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна”, назарияи танзими давлатии сиёсати андоз ва хусусиятҳои он, субъектҳои соҳибкории хурду миёна ҳамчун объекти андозбандӣ ва истифодаи таҷрибаи танзими давлатии низоми андози кишварҳои хориҷӣ дар иқтисодиёти миллӣ баррасӣ гардидааст.

Зимни омӯзиши асосҳои назариявии танзими андозии фаъолияти соҳибкорӣ, муҳакқик дикқати маҳсусро ба ақидаю андешаҳои муҳақиқониу ҷонибдорони мактабҳои гуногуни иқтисодӣ нигаронидааст, ки мазмuni таҳлилро мукаммал ва асоснок менамояд.

Дар ин асос, зикр карда шудааст, ки танзими давлатии рушди низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна асоси ташаккул додани шаклҳои нави хочагидорӣ буда, бо дарназардошти ба эътибор гирифтани хусусиятҳои минтақавӣ таъсирбахш баромад меқунад. Маҳз ҳамин ҷиҳат, аз як тараф шароити баланд бардоштани нақши вазифаи фискалӣ, ва аз тарафи дигар таъминоти муттасили давлат бо захираҳои молиявӣ ҳамчун заминаи амал намудани низоми андоз ба ҳисоб меравад (саҳ 28).

Яке аз натиҷаҳои назаррас дар диссертатсия он мебошад, ки назарияи як гурӯҳ иқтисоддонҳо оид ба танзими андозӣ омӯхта шуда, қайд мегардад, ки дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон зараруте дар пеш меистад, ки ба эътибор гирифтани хусусиятҳои минтақавӣ дар самти истифода бурдани таҷрибаи пешқадами мамлакатҳои дар ҳолати рушд қарордошта ба ҳисоб гирифта шавад. Маълум карда шуд, ки кишварҳо асосан аз ҳисоби азnavtaқsimқunii даромадҳо ва дороиҳои амволии субъектҳои хочагидор уствории танзими муносибатҳои андозиро таъмин гардонида, бо инкишоф додани низомии андоз рушди нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро ба роҳ мемонад. Чунки бо баланд бардоштани нақши сиёсати андозӣ устувории манбаи андоз таъмин гардида, бо пушонидани ҳарочотҳои буҷетӣ ва иҷрои вазифаҳои иҷтимоӣ имкониятҳои татбиқи ҳадафҳои стратегии миллиро фароҳам меоранд (саҳ 33).

Ҳамзамон, дар диссертатсия дуруст қайд шудааст, ки рушди иқтисодӣ дар низоми нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дигаргуншавии шуғл ва маҳсулоти миллӣ ҳамчун омилҳои тағйирёбии дараҷаи сармоягузории соғ баромад меқунад (саҳ. 38).

Дар доираи таҳқиқи мазкур муайян карда шудааст, ки тақвият ёфтани субъектҳои соҳибкории хурд ҳамчун объекти андозбандӣ барои аксарияти кишварҳо, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарурати арзёбии татбиқи маъмурикунонии андозро ба миён овардааст. Ин раванд нишондиҳандаи ҳаҷми воридоти андозиро ба буҷет ҳамчун объекти андозбандӣ, дар заминаи гуногунсозии молу хизматҳо ва вусъатдиҳии манбаи андоз, дар бар мегирад (саҳ. 41).

Дар диссертатсия муаллиф дикқати маҳсусро ба таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ оид ба танзими давлатии фаъолияти соҳибкории хурду миёна тавассути низоми андо равона кардааст. Дар натиҷа, ҷиҳати такмили танзими давлатии фаъолияти соҳибкории хурду миёна дар

Чумхурии Тоҷикистон пешниҳодҳои илман асоснокшуда тавсия шудаанд. Муаллиф дар заминаи омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ зикр менамояд, ки дар қишварҳои дорои сатҳи нокифояи рушд, аз ҷумла Чумхурии Тоҷикистон, меъёрҳои баланди андозҳои ғайримустақим ба кам кардани даромаднокӣ боис гардида, ҳамзамон даромади воқеӣ ва имкониятҳои пасандоз намудани субъектҳои хочагидорро коҳиш медиҳад (саҳ. 68-69). Аз ин лиҳоз таҷрибаи андозбандии Шведсия аз ҷониби муаллиф дар таҷрибаи миллӣ бо мутобиқгардонӣ ба шароити иқтисоди миллӣ пешниҳод шудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия “Таҳлили вазъи институтионалии танзими андоз”, механизмҳои арзёбии андозбандии рушди соҳибкории хурду миёна, таҳлил ва баҳодиҳии вазъи институтионалии низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна ва маъмурикунонии андоз ҳамчун заминаи танзими низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна мавриди таҳлил ва арзёбӣ қарор дода шудаанд.

Дар боби дуюм саҳми таҳлилҳои муаллиф арзишманд буда, доир ба масъалаи таҳлилшаванд қайд мегардад, ки дар натиҷаи татбиқ намудани санадҳои ташкилию меъёрии ҷорӣ кардани шаклҳои нави хочагидорӣ дар шароити Чумхурии Тоҷикистон фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурду миёнаи истеҳсолӣ пайваста дигаргун гардида, дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ, ғанӣ гардонидани буҷети сатҳҳои гуногун саҳми арзанда мегузорад.

Дар раванди таҳқиқ муайян карда шудааст, ки фаъолияти воқеии субъектҳои соҳибкорӣ ба таъсири омилҳо ва ташаккул ёфтани занцираи арзиши илова вобаста буда, дар ин асос манбаи андозбандӣ бо дарназардошти унсурҳои механизми андозбандӣ ҳамчун омили рушд дар низоми идоракуни андозбандӣ баромад мекунанд (саҳ. 86).

Натиҷаи дигари арзишманди диссертатсия, дар он зоҳир мегардад, ки вазъи институтионалии низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна аз ҷониби муаллиф таҳлилу баррасӣ карда шудаанд. Дар ин самт, исбот шудааст, ки дар давраи муосир таҳлил ва омӯзиши назария ва амалияи такмилдиҳии низоми андоз ва таъмини устувории буҷет ҳамчун ҷузъи ҳолати институтионалий дар баробари даромадҳо заруратеро дорад, ки дар самти таъмини рушди иқтисоди миллӣ ва тақвият додани иқтидори иқтисодии минтақаҳо муғофидгардонии ҳароҷотҳои буҷетӣ дар заминаи кам кардани гаронии андоз барои субъектҳои хочагидорӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ дар сатҳи маҳалҳо хеле муҳим мебошад (саҳ. 103).

Аҳамияти натиҷаҳои дигари диссертатсия, дар он ифода мегарданд, ки муаллиф дар асоси таҳқиқ дуруст андеша менамояд, ки солҳои охир

низоми маъмуриунонии андоз дар самти баҳисобгирии манбаҳои андоз дар доираи фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ, мувофиқ ба барномаҳои давлатӣ дар самти рушди маъмуриунонии соҳаҳои фаъолият аз ҷумла, фаъолияти андозбандии субъектҳои соҳибкорӣ, маҳсусан Барномаи рушди маъмуриунонии андоз барои солҳои 2011 – 2019 амал менамуд, ки он шароитҳоеро фароҳам намуд, то ин ки дар ҷумхурӣ сатҳи маъмуриунонии андозҳо беҳтар гардад. (саҳ. 114).

Дар раванди таҳлил, дақиқан муайян шудааст, ки заминаҳои институтсионалии танзими низоми андоз дар шароити бозори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз васеъ шудани иқтидори андозии доҳилӣ, афзун гаштани содироти молу хизматрасонии маҳсулоти ватанӣ ва ҳавасмандгардонии ин равандҳо афзоиш ёфта, асоси амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегӣ мебошанд. Бинобар ин, дар самти мазкур, дар баробари муфид гардонидани меъёрҳои андоз, муқарар намудани имтиёзу сабукиҳои андозӣ барои таъмин гардонидани шароитҳои моддӣ ва устуворгардонии даромадҳои субъектҳои хочагидор, аз ҷумла соҳибкории хурд, муҳим мебошад. Дар ин самт, аз мавқеи таҳқиқотӣ зарурате дар пеш меистад, ки вусъат додани истеҳсоли маҳсулот дар заминаи коркарди ашёи хоми ватанӣ ва молу хизматрасониҳои ба занҷираи арзиши илова асос мёбад. Барои рушд ёфтани фаъолияти соҳибкории хурд бо дарназардошти имтёзу сабукиҳо истифодаи самараноки фишангҳои ниҳодҳои институтсионалӣ, аъмуриунонӣ ва рақамикунонӣ дар кишвар мусоидат менамояд (саҳ. 122).

Дар диссертатсия муаллиф муайян кардааст, ки раванди таъсири унсурҳои институтсионалӣ барои ба назар гирифтани омилҳои таъсиррасон ва хавфҳои эҳтимолии андоз дар фаъолияти соҳибкорӣ ва арзёбии муфидии фаъолияти молиявию иқтисодии субъектҳои хочагидор заминагузорӣ менамояд. Аз инчо, низоми пешниҳодгардида, ҳамчун чорабинии пешгирии хатарҳои ноустувории иқтисодию молиявии субъектҳои соҳибкорӣ, дар таъмини рушди устувори кишвар муҳим баромад мекунад. (саҳ. 124).

Саҳми назаррас ва арзишмандии муаллифи диссертатсия дар он мебошад, ки ў собит кардааст, ки дар низоми институтсионалӣ усулҳои гуногуни таъмини самаранокии санчишҳои андозӣ дар доираи маъмуриунонӣ ҷой доранд. Мақомоти андоз дар рабита ба истифодаи санадҳои меъёрии назорати андоз онҳоро анҷом дода, дар ин самт ҷамъоварӣ, таҳлил ва дурнамои фаъолияти институтсионалиро аз ҳисоби муфидгардонии маъмуриунонӣ таъмин менамояд. Ҳамзамон, ў таъкид менамояд, ки барои баҳодиҳии низоми маъмуриунонии андоз аз ҳисоби

муфид ба роҳ мондани натиҷаҳои корҳои назоратӣ, ҳисоббаробаркунии бақияпулиҳои андоз, ба ҳисоб гирифтани теъдоди субъектҳои ғайрифаъол хеле муҳим мебошанд (саҳ. 110-124).

Дар боби сеюми диссертатсия – “Самтҳои такмили механизми танзими давлатии андозбандии соҳибкории хурду миёна”, танзими муносибатҳои андозии субъектҳои соҳибкории хурду миёна дар заманаи усулҳо ва моделҳои эконометрикӣ, роҳҳои устуворгардонии манбаҳои андозбандии соҳибкории хурду миёна ва такмили механизми танзими давлатии андоз дар заманаи дастгирии соҳибкории хурду миёна мавриди таҳқиқ ва хулоسابарориҳо қарор дода шудаанд.

Боби мазкур натиҷаҳои илман асоснок гардида, дар бар грифта, дастоварди илмии диссертатсияро ифода менамояд. Дар ин боби диссертатсия танзими муносибатҳои андозии субъектҳои соҳибкории хурду миёна дар заманаи усулҳо ва моделҳои эконометрикӣ баррасӣ шуда исбот шудааст, ки танзими муносибатҳои андозии субъектҳои соҳибкории хурду миёна дар заманаи усулҳо ва моделҳои эконометрикӣ имкониятҳоеро фароҳам меоранд, ки онҳо ҳангоми татбиқи сиёсати тағиیرёбандай андозию молиявӣ асоснокии нишондодҳои стратегияи пешгӯии нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодиро дар алоқамандӣ бо андоз арзёбӣ менамояд. Дар ин замана, барои пешгирии зуҳуроти бӯҳронҳо чораҳои пешгириқунанда таҳия гардида, дар мавриди ба амал омадани тағииротҳо дар стратегия ва'консепсияи андоз мавҷуда истифода бурда мешавад (саҳ. 125-128).

Муаллифи диссертатсия исбот намудааст, ки дар мавриди ба эътибор гирифтани гаронии андоз, ҳамчун критерияи муайянқунандаи такмили механизми иқтисодии устуворгардонии манбаи андози субъектҳои соҳибкории хурду миёна дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарурате ба миён меояд, ки бо истифода аз усулҳои регрессионӣ, алалхусус фосилаи бовариноки коэффициенти регрессия арзёбӣ карда шавад (саҳ. 126).

Аҳамияти маҳсуси илмию амалиро андешаҳои муаллиф дар самти истифодаи усулҳо ва моделҳои эконометрикӣ дар танзими андозии соҳибкорони хурду миёна ташкил медиҳад. Муаллиф муайян намудааст, ки ташаббускорӣ, навоварӣ ва корчалонии субъектҳои соҳибкории хурду миёна бо дарназардошти ба роҳ мондани кластерҳои истеҳсолию хизматрасонӣ ва вазеъ ба роҳ мондани шаклҳои нави хоҷагидорӣ ҳамчун имконияти вазеъи ташакқул ёфтани заманаи моддии афзоиши даромад баромад мекунад. Инчунин аниқ кардааст, ки низомҳои маҳсуси андозбандӣ дар робита ба соҳибкории хурду миёна имкониятҳоеро фароҳам меоранд, ки дар ин замана муносибгардонии гаронии андоз дар

сатҳҳои алоҳидай фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурду миёна бо истифода аз модели регрессияи дараҷагӣ бамаврид мебошад.

Дигар натиҷаи назарраси кори диссертационӣ дар он ифода меёбад, ки аз ҷониби муаллиф роҳҳои вусъатдиҳии манбаҳои андозбандии соҳибкории хурду миёна коркард гардидааст. Муаллиф муайян кардааст, ки масъалаи тақвияти механизми устуворгардонии манбаҳои андозбандии соҳибкории хурду миёна ва вусъатдиҳии манбаи андози субъектҳои соҳибкории хурду миёна аз алоқамандии унсурҳои иқтидорҳои инноватсионӣ, фискалӣ, сохторӣ ва сармоягузорӣ вобаста буда, бо дарназардошти шаклҳои нави ҳочагидорӣ истифодабарӣ аз усулҳои эконометрикӣ барои қабули қарорҳои муфид дар самти рушди соҳибкорӣ ва тақвияти манбаи андоз алоқамандии зич дорад. Дар ин замина муаллиф тамсилаи оташкилию иқтисодии устуворгардонии манбаи андози субъектҳои соҳибкории хурду миёнаро дар шароити мамлакат коркард кардааст (саҳ. 146-147).

Муаллиф сабит кардааст, ки такмили механизми танзими давлатии андоз дар заминай дастгирии соҳибкории хурду миёна ба самте нигаронида мешавад, ки онҳо дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ аз ҷиҳати интихоби унсурҳои муфиди идоракунӣ, дар робита ба самтҳои институтионалии рушди механизми танзими давлатии андоз, мавқеи таъсирбахш мегиранд. Дар ин асос ў механизми институтионалии танзими давлатии низоми андози соҳибкории хурду миёнаро бс мақсади дастгирии ин субъектони соҳибкорӣ коркард кардааст (саҳ. 152-153).

Андешаҳои муаллиф дар самти танзими низоми андози соҳибкории хурду миёна дар мамлакат мӯҳим буда, истифода амалии онҳо сатҳи рушднокии низоми мазкурро таъмин мекунанд. Муаллиф муайян менамояд, ки дар робита ба шумораи соҳибкорони инфириодӣ ва ҳуқуқӣ, таъмини онҳо дар шароити рақамкунӣ дар асоси техника ва технологияҳои иттилоотио иртиботии муосир имкониятҳоеро фароҳам меоранд, ки кори танзимкунонии андозӣ тақвият ёфта, канорагирий аз пардоҳти андозҳо ва дигар қонунвайронкуниҳои андозӣ кам гарданд (саҳ. 159).

Бо далелҳои мушаххаси илмии, муаллиф тавсия менамояд, ки барои такмил додани механизми танзими давлатии андоз дар Ҷмуҳурии Тоҷикистон афзалиятҳои зиёд ҷой дорад. Бо ин мақсад, зарурате дар пеш меистад, ки танзими давлатии андози фаъолияти субъектҳои хурду миёна дар робита бо дастгирии давлатӣ барои тақвият додани бахшҳои воқеии иқтисодӣ аз ҳисоби тақвият додани фаъолияти соҳибкорӣ дар самти чорводорӣ, паррандапарварӣ, занбӯриасалпарварӣ, рушди

растанипарварӣ, аз ҷумла зироатҳои техниқӣ, ҷамъоварӣ ва фурӯши гиёҳҳои шифобаҳш бо дарназардошти субъектҳои хурду миёнаи ба коркарди онҳо дар асоси кластерҳои аграрию саноатӣ нигаронидашуда равона карда шавад (саҳ. 172).

Муаллиф тавсия намудааст, ки шакл ва намудҳои нави фаъолияти ҳочагидорӣ аз тариқи васеъ ба роҳ мондани соҳибкории хурду миёна имкониятҳоеро фароҳам меорад, ки онҳо барои фаъолгардонии иқтисоди миллӣ, вусъатдиҳии манбаи андоз, афзун намудани ҳаҷми молу хизматрасониҳои рақобатнок, беҳтар гардонидани шароитҳои муғиди рушди минтақаҳоро таъмин мегардонад. Бинобар ин, муаллиф муайян кардааст, ки дар шароити муосир беҳтар кардани вазъи инфрасоҳтори бозорӣ, ҳалли масъалаҳои шуғли меҳнат, баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии мардум дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дараҷаи ташаккули шаклҳои нави ҳочагидорӣ ба монанди корхонаҳои хурди истеҳсолӣ омили таъсирбахш баромад мекунанд (саҳ. 165-175).

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ, инчунин тавсияҳое, ки аҳамияти назариявию амалӣ доранд, дар ҳулоса ва пешниҳодҳои кори диссертатсионӣ оварда шудаанд (саҳ. 177-182).

Асоснокӣ, эътиmodнокии ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда

Фояҳои асосии назариявию методӣ, асосноккунии ҷанбаҳои назариявӣ - методии танзими андозии фаъолияти субъектони хурду миёна ва таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба мукамалгардони механизми танзими давлатии андоз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон он саҳмгузор мебошанд.

Дараҷаи эътиmodнокии натиҷаҳои диссертатсия бо назардошти таҳлилу арзёбиҳои гузаронидашуда, кофӣ будани ҳаҷми кори диссертатсионӣ, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва таълифоти муаллиф эътиmodнокии натиҷаҳои таҳқиқот тасдиқ менамоянд. Барои татбиқи натиҷаҳои кори диссертатсионӣ дар амалия ҳулоса ва тавсияҳо бароварда шудаанд, ки аз эътиmodнокии натиҷаҳои таҳқиқот дарак медиҳанд. Дар ҳулоса натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ оварда шуда, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо дар асоси таҳлили натиҷаҳои илмию амалии таҳқиқот низ пешниҳод гардидаанд.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо

Аҳамияти илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асосноккунии назариявӣ ва методии такмили механизми танзими давлатии низоми

андози соҳибкории хурду миёна дар асоси консепсияҳои муосири иқтисодӣ зоҳир мешавад. Дар диссертатсия аз ҷиҳати назариявӣ мундариҷаи иқтисодии мағҳуми “низоми андози соҳибкории хурду миёна” таҳқиқ шудааст. Равишҳои танзими низоми андози соҳибкории хурду миёна аз ҷиҳати назариявию методӣ шарҳ дода шудааст; ҳамчунин механизми такмили танзими андозӣ дар шароити муосири иқтисодии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози мӯкаммалгардонии заминаҳои меъёри, равишҳои андозбандӣ пешниҳод гардида, роҳҳои такмили танзими андозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудаанд.

Аҳамияти амалии кори диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки пешниҳод ва тавсияҳои дар диссертатсия коркардшударо ба сифати воситаи тасҳехи сиёсати андозӣ, ба мақсади боз ҳам такмил додани механизми андозбандии соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан имконпазир мебошад. Пешниҳодҳои мушаххаси муаллифро ҳангоми таҳияи лоиҳаи стратегию барномаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти маъмурикунонии андоз дар мамлакат истифода бурдан мумкин мебошад.

Аҳамияти иқтисодии натиҷаҳои диссертатсия дар он аст, ки пешниҳодҳои овардашуда метавонанд ба рушди иқтисоди миллӣ тавассути вусъат додани иқтидори истеҳсолии мамлакат, вусъат додани манбаи андозбандӣ дар шароити саноатикунонии босуръати иқтисодиёт миллӣ ва такомули механизми андозбандӣ мусоидат намоянд. Фаъолияти устувори соҳибкории хурду миёна, амнияти иқтисоди миллиро таъмин намуда, иқтидори бахши воқеии иқтисодиётро афзоиш дода, самарнокии иқтисодиёти миллро афзун мегардонад. Ҳамчунин, тадбиқи натиҷаҳои диссертатсия ба афзоишёбии ҳачми истеҳсолот мусоидат намуда, иқтидори андозии мамлакатро такмил медиҳад, рушди инфорасохтори бозории кишварро таъмин гардонида, сатҳи рушди соҳибкориро танзим менамояд.

Аҳамияти иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия. Муқароротҳои диссертатсия барои такмили фарҳанги андозбандӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат мекунад ва рушди имконпазири некӯаҳволиро таъмин менамояд. Яъне, ба аҳолии мамлакат имконият медиҳанд, ки тавассути фаъолияти мустақиму ғайримустақим дар соҳибкории хурду миёна дар дохили кишвар даромаду манфиатҳо ба даст биёранд. Ҳамчунин, имконият фароҳам оварда мешавад, ки иқтисодиёти ғайрирасмӣ дар соҳаи иҷтимоӣ коҳиш ёфта, имкониятҳои молиявии соҳаҳои нафақаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ боло бардошта шавад.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшавандай илмӣ

Мақолаҳои нашршудаи муаллиф таркиби асосии рисолаи диссертатсияро фаро гирифта, 10 мақолаи илмӣ дар умум 6,7 ҷузъи чопӣ (иборат мебошад, ки аз он 4-то дар маҷаллаҳои пешбари илмӣ, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд, нашр гардидаанд. Инчунин, муҳтавои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конфронтҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ баррасӣ гардидаанд.

Натиҷаҳои муҳими таҳқиқот дар хулоса ва тавсияҳои кори диссертатсионӣ инъикос ёфта, муқаррароти назариявии илман асосноккардашуда коркард карда шудаанд, ки метавонанд дар тақмили танзими давлатии андозбандии соҳибкории хурду миёна (маълумотномаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.12.2023 №21262/10,1), инчунин дар мактабҳои олӣ, ҳангоми омӯзиши фанҳои “Андоз ва андозбандӣ”, “Ташкил ва идораи истеҳсолот дар корхонаҳои хурду миёна”, “Фаъолияти соҳибкорӣ” ва “Пешгӯиу банақшагирӣ дар андозбандӣ” истифода шаванд.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссия

Диссертатсияи тақризшаванда мутобиқ ба муқаррароти бандҳои даҳлдори «Низомномаи шуруи диссертатсионӣ» ва «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 июни соли 2021, № 267) омода гардида, муқаддима ва баҳшҳои он - мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқоти мавзуи илмӣ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, объекӯт ва предмет, фарзия, асосҳои назариявию методологӣ, сарчашмаи маълумот ва пойгоҳи таҳқиқот, навғониҳои илмӣ, нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътиидонқии натиҷаҳои он, мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи иҳтиносси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, сохтор ва ҳаҷми диссертатсия ба таври муқаммал моҳияти диссертатсияро дар бар гирифтаанд ва асосҳои илмию амалии онро дар сатҳи зарурӣ инъикос менамоянд. Гайр аз ин, меъёрҳои дигари диссертатсия нисбат ба ҳаҷм, истифодаи ҷадвал ва расмҳо, тартиби нигориши феҳристи адабиёт низ ҳангоми навиштани диссертатсия риоя гардидаанд.

Диссертатсия ба талаботҳои «Низомномаи шуруи диссертатсионӣ» ва «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» аз 30 июни соли 2021, № 267, ки бо

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, ҷавобгӯй мебошад.

Автореферат ва корҳои нашркардаи муаллиф таркибу мундариҷаи асосии диссертатсия ва навғонии илмии онро таҷассум меқунанд. Диссертатсия соҳтори мантиқан мукаммал дошта, натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф арзиши илмӣ доранд ва метавонанд дар раванди такомули танзими давлатии низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ истифода бурда шаванд.

Эрод ва тавсияҳо доир ба диссертатсия

Дар қатори бартариятҳо таҳқиқоти диссертационӣ дорои норасоиҳо низ мебошад, ки ба онҳо дохил мешаванд:

1. Аҳамияти илмии таҳқиқот боз ҳам беҳтар мешуд, агар муаллиф дар баррасии асосҳои назариявию методии кори диссертационӣ асарҳои илмӣ ва таҳқиқоти дигар муҳақиқони тоҷикро, ки дар самти танзими андозии соҳаҳои иқтисоди миллӣ тадқиқот анҷом додаанд ва дар дараҷаи таҳқиқу рӯйхати адабиёт ному нараб ва асарҳои онҳо мушоҳид намешаванд ба мадди назар мегирифт.

2. Дар саҳ. 24-25 муаллиф, тафърифи муаллифии худро доир ба мағҳуми “низоми андози соҳибкории хурду миёна” пешниҳод кардааст, беҳтар мебуд агар хусусиятҳои фарқунандаи таъриф ва мавқеи муаллиф дар он шарҳ дода мешуд.

3. Дар зербоби 1.2 ба ҷанбаҳои меъёри ва илмии андозбандии соҳибкории хурду миёна эътибори хоса дода шудааст. Агар дар ҳамин зербоб муаллиф механизм ва афзорҳои танзими давлатии низоми андозбандии соҳибкории хурду миёнаро баррасӣ менамуд заминаи методии корро боз ҳам густариш медод.

4. Дар зербоби 2.1 пеш аз оғози таҳлилу арзёбӣ агар муаллиф методология таҳлилро дақиқ муайян менамуд ба манфиати таҳқиқот анҷом меёфт. Беҳтар мешауд агар аз ҷониби муаллиф тавассути расми муайян механизми таҳлил, нишондиҳандаҳои миқдориу сифатии таҳлил, параметрҳои арзёбӣ муайян карда мешуданд.

5. Зербоби 2.2 ба баҳодиҳии вазъи институтсионалии танзими андозбандии соҳибкории хурду миёна баҳшида шудааст ва дар асоси маълумоти оморӣ нишондиҳандаҳои марбут ба низоми андоз дар мамлакат таҳлил шудаанд, ки кулли андозсупорандагонро фаро мегиранд. Беҳтар мегардид агар нишондиҳандаҳои хоси соҳибкорони хурду миёнаро дар самти андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба риштаи таҳлил кашида мешуданд.

6. Дар зербоби 3.1 муаллиф регресияи бисёромиларо барои арзёбии манбаъ ва маблағи андозҳои соҳибкории хурду миёна истифода намуда якчанд формулаҳоро овардааст. Вале, агар аз ҷониби муаллиф сарчашма ва ҷанбаҳои мусбию манфияш усули арзёбии регрессионӣ шарҳ дода нашудаанд.

7. Аз ҷониби муаллиф механизми такмили ояндавии танзими давлатии андоз дар заминай дастгирии субъектҳои хоҷагидор дар расми 3.3.1 коркард шудааст. Ба манфиати кор мегардид агар пеш аз ҳуллоса умумӣ баровардан муаллиф шарҳи ин механизми коркардаашро пешкаш менамуд.

Бояд қайд намуд, ки камбудиҳои номбаршуда ба мазмуну муҳтавои диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва сатҳи назариявию амалии онро коҳиш намедиҳанд.

Хулоса

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки диссертатсияи Файзуллоҳода Бахтовар Сайфулло дар мавзуи “Танзими давлатии рушди низоми андозбандии соҳибкории хурду миёна”, барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулий ва қарз дар сатҳи зарурӣ омода гардида, аз ҷиҳати мазмун ба талаботи бандҳои 31, 33, 34, 35 “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 267 аз 30 июни соли 2021 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси номбурда мебошад.

Муқарризи расмӣ:

дотсенти кафедраи молия,
бонк ва фаъолияти гумруки
Филиали МД «Донишгоҳи байнамилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон»
дар вилояти Суғд (ш. Хӯҷанд),
номзади илмҳои иқтисодӣ



Исматов X.X.

Имзои дотсент Исматов X.X.-ро тасдиқ менамоям:

Мутахассиси раёсати кадрҳо
ва корҳои маҳсуси МД ДБССТ



Абдуҷалилов X.Ч.

Сурога: Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, 735700, шаҳри Хӯҷанд, маҳаллаи 27, хонаи 1. www. Bitesk.tj. Тел: (+992) 92-883-24-23. E-mail: Khushruz_1987@mail.ru

23.05.2024